

«Тасдиқ мекунам»
Директори Маркази рушди
инноватсионии илм ва
технологияҳои нахи Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон
номзади илмҳои техники



А.С.Кодиров
12 10 с. 2022

Тақризи роҳбари илмӣ

дар бораи рисолаи диссертатсионии Аҳмадӣ Фулом Саҳӣ «Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компьютерӣ», ки барои дарёғти дараҷаи доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисос 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компьютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компьютерӣ) пешниҳод карда шудааст.

Аҳмадӣ Фулом Саҳӣ дар докторантураи Институти математикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи А. Ҷӯраев дар тӯли солҳои 2018-2021 таҳсил кардааст. Аз ин пештар ў магистратураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айниро тамом карда буд. Ҳангоми таҳсил дар магистратура ва докторантура Аҳмадӣ Фулом Саҳӣ адабиёти мавҷударо дар самти технологияҳои муосири компьютерӣ ва барномасозӣ омӯхта, ба сифати як муҳаққики эҷодкор ба воя расид. Ў ба таври доимӣ дар семинарҳои илмии Институти математика ва дигар муассисаҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иштирок мекард ва чанд маротиба бо маърӯзаҳо суханронӣ намуд. Бо мақсади тасвиби натиҷаҳои илмиаш дар конференсияҳо ва симпозиумҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилаӣ баромад кард. Натиҷаҳои асосии тадқиқоташро дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванд, ки шомили феҳристи КОА-и назди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ба табъ расонд. Ў дорандай шаҳодатномаи муаллифӣ мебошад, ки аз ҷониби Маркази миллии патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст.

Тадқиқоти илмии Аҳмадӣ Фулом Саҳӣ ба омӯзиши масъалаҳои мубрами шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ баҳшида шудааст. Дар қисми аввали рисолаи диссертатсионӣ ҷанбаҳои муҳталифи татбиқи шабакаҳои компьютерӣ дар ташкилоту муассисаҳо, истифодай ин шабакаҳо аз ҷониби шахсони воқеӣ, шабакаҳои бесим ва масоили иҷтимоии истифодай

шабакаҳои компьютерӣ мавриди таҳлилу тадқиқ қарор гирифтаанд. Дар инҷо сухан дар бораи самти техникии рушди шабакаҳо меравад. Ду низоми муосири муҳимтаринро қайд мекунем: технологияи интиқол (интиқол аз нуқта ба нуқта ва пахши васеъи ахборот); андозаи шабака, ки омили асосии синфбандии шабакаҳо мебошад.

Як бахши алоҳидаи рисола моделҳои меъмории шабакаҳо омӯхта мешаванд. Сухан дар бораи моделҳои OSI (Open system International Model) ва TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) меравад. Таҳлили системаҳои иттилоотиву компьютерӣ дар донишгоҳҳо ва зерсоҳторҳои онҳо ҳамчун як масъалаи мушаххаси амалӣ баррасӣ карда шудааст. Барои роҳандозии чунин шабакаҳо муаллифи рисола барномаи компьютерии CISCO Packet Tracer –ро пешниҳод кардааст.

Боби 4-и рисола амсиласозии баъзе масъалаҳои шабакаҳои компьютериро дарбар мегирад. Дар инҷо асосан ду масъала – идоракуни хаттии стоҳастикӣ ва татбиқи он дар низоми шабакаҳои компьютерӣ ва ҳифзи шабакаҳои компьютерӣ аз кодҳои зарапвар омӯхта шудааст.

Ҳангоми таҳияи масъалаи идоракуни стоҳастикӣ системаи муодилаҳои фарқии стоҳастикии зерин омӯхта мешавад

$$x(t+1) = \Phi x(t) + \Gamma u(t) + v(t), \quad (1)$$

$$y(t) = \Theta x(t) + e(t), \quad (2)$$

ки дар инҷо $t \in \mathbb{Z}$ (\mathbb{Z} - маҷмӯи ададҳои бутун), x – вектори $(n \times 1)$ – ҷенакаи ҳолати система, y – вектори $(r \times 1)$ – ҷенакаи сигналҳои баромад, u – вектори $(p \times 1)$ – ҷенакаи тағйирёбандҳои идоракунӣ мебошад ва $\{v(t), t \in \mathbb{Z}\}, \{e(t), t \in \mathbb{Z}\}$ – пайдарпаии тағйирёбандҳои тасодуфӣ бо арзиши миёнаи нулӣ ва матритсаҳои ковариатсионии

$$\begin{cases} \text{cov}[v(t), \delta(t)] = R_1, \\ \text{cov}[v(t), e(t)] = 0, \\ \text{cov}[e(t), e(t)] = R_2, \end{cases} \quad (3)$$

мебошанд. Матритсаҳои $\Phi, \Gamma, \Theta, R_1$ ва R_2 аз вақти t вобаста мебошанд. Амали системаи (1), (2) тавассути функцияи скалярии сифат

$$l = x^T(N)Q_0x(N) \neq \sum_{t=t_0}^{N-1} [x^T(t)Q_1x(t) + u^T(t)Q_2u(t)] \quad (4)$$

баҳо дода мешавад, ки дар инҷо матритсаҳои Q_0, Q_1 симметриӣ ва ғайриманғӣ ва Q_2 мусбат ҳисобида мешаванд.

Натиҷаҳои дар рисолаи диссертационӣ овардашуда аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалӣ дошта татбиқи васеъи худро дар омӯзиши

технологияҳои мусири шабакаҳои компьютерӣ хоҳанд ёфт. Ин натиҷаҳои нав ва илман асоснок мебошанд.

Рисолаи доктории Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ кори илмии комил ва ба пуррагӣ иҷрошуда мебошад. Ба назари ман, кори диссертационии Аҳмадӣ Ғулом Саҳиро барои дифоъи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ) тавсия додан мумкин аст.

Роҳбари илмӣ,
академики АМИТ, доктори
илмҳои физикаву математика,
профессор

М. Илолов



БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт физики и математики
Башкирский государственный университет
имени М.Акмуллы
Башкирский государственный технический университет
имени Д.Ф.Куртова
Башкирский государственный педагогический университет
имени М.Акмуллы
Башкирский государственный медицинский университет
имени С.М.Кечишина
Башкирский государственный институт культуры
имени Г.Д.Карина
Башкирский государственный институт физической культуры
имени А.Г.Ахметова
Башкирский государственный институт гуманитарных наук
имени Г.Д.Карина
Башкирский государственный институт инженерной кибернетики
имени А.Г.Ахметова
Башкирский государственный институт инженерной кибернетики
имени А.Г.Ахметова